



ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ КУШОДАИ «КОММЕРСБОНКИ ТОҶИКИСТОН»

Бо қарори Раёсати
ҶСК «Коммерсбонки Тоҷикистон»

№ 41/д3 «13» сентябри соли 2021



«ТАСДИҚ ШУДААСТ»

Тарофаҳо
оид ба хизматрасонӣ дар
ҶСК «Коммерсбонки Тоҷикистон»

МУНДАРИҶА

Шартҳои умумӣ.....	3
1. Кушодан ва бурдани суратҳисоб.....	4
2. Интиқоли маблағ.....	5
3. Қарзҳо, кафолат ва аккредитив.....	6
4. Амонатгузорӣ, иҷораи маҳзанҳои амонатӣ.....	7
5. Амалиётҳо бо пули нақд.....	7
6. Дигар хизматрасониҳо.....	9
7. Амалиётҳои мубодилавӣ.....	9
8. Низоми хизматрасонии фосилавии бонкӣ.....	10
9. Эквайринги тиҷоратӣ ва тиҷорати электронӣ.....	12
10. Кортҳои пардохтӣ.....	12

Шартҳои умумӣ

1. Бонк ҳуқуқ дорад, ки бо хоҳиши худ ва бо таври яктарафа дар тарофаҳо тағйиротҳо ва иловаҳоро ворид намояд. Дар баробари ин уҳдадориро оиди пешаки огоҳӣ намудани мизочон ва бонкҳои муросилотиро дар асоси муҳлатҳои дар шартнома пешбинишуда ба зимма мегирад.
2. Тамоми хароҷотҳо (вобаста ба нақлиёт, хизмати хаткашон, телеграф, хароҷотҳои бонкҳои муросилотӣ, хизматрасониҳои нотариалӣ ва ғ.), ки Бонк мавриди иҷроиши супориши мизоч сарфа намудааст, аз тарафи мизоч аз руи хароҷоти аслий пардохт карда мешавад.
3. Бонк уҳдарориро барои навиштаҷоти нодурусти ҳуҷҷатҳои пардохтии аз тарафи Мизоч пешниҳод шуда, барои боздошт, иштибоҳ, тафсири нодуруст, ки хилофи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ва ё қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ба зимма намегирад.
4. Дар ҳолати бекор кардани дархости Мизоч, комиссияи бонкӣ бозгардонида намешавад.
5. Комиссияи бонкӣ, ки аз руи Тарофа бо фоиз муайян шудааст, ҳамчун фоиз аз маблағи амалиёт, дар баъзе ҳолатҳо маблағи ҳадди аққал ситонида мешавад.
6. Тарофаҳо ва шартҳои мазкур аз рӯзи тасдиқ гардидан амал карда, тарофаҳо ва шартҳои қаблан амалкунанда эътибори худро гум мекунанд.

Номгӯи хизматрасониҳо	Нархи хизматрасонӣ барои		
	Шахсони ҳуқуқӣ	Соҳибкорони инфиродӣ	Шахсони воқеӣ
1. КУШОДАН ВА БУРДАНИ СУРАТҲИСОБ			
1.01. Кушодани суратҳисоби амонатӣ ва ба расмият даровардани шартномаи амонатӣ (бо сомонӣ)*	40 сомонӣ	40 сомонӣ	ройгон
1.02. Тасдиқ намудани корти намунаи имзоҳо ва ҳуҷҷатҳои таъсисии мизоҷ	ройгон	ройгон	х
1.03. Пешбурди суратҳисоби амонатӣ	ройгон	ройгон	ройгон
1.04. Пешниҳоди иқтибоси суратҳисоб аз рӯи амалиётҳои гузашташуда	ройгон	ройгон	ройгон
1.05. Бо дархости мизоҷ омода намудани нусхаҳои ҳуҷҷатҳое, ки барои гузаронидани амалиётҳои бонкӣ дар суратҳисоби амонатӣ асос шудаанд	ройгон	ройгон	ройгон
1.06. Бастанӣ суратҳисоби амонатӣ дар асоси аризаи мизоҷ	ройгон	ройгон	ройгон
1.07. Барқарорномаи суратҳисоб баъди бастанӣ дар асоси аризаи мизоҷ	ройгон	ройгон	ройгон
1.08. Додани нусхаи маълумотнома	ройгон	ройгон	ройгон
1.09. Додани нусхаи ҳуҷҷати пардохтӣ	ройгон	ройгон	ройгон

**Дар ҳолати кушодани суратҳисоб бо мақсади таъкили эквайринг, кушодани суратҳисоби амонатӣ ва ба расмият даровардани шартномаи амонатӣ (бо сомонӣ) ройгон амалӣ мегардад.*

2. ИНТИҚОЛИ МАБЛАҒ

2.1	Пардохт намудани маблағҳои интиқоли пулии воридшуда ба шахсони воқеӣ бе кушодани суратҳисоб	х	х	Дар асоси шартномаҳо бо низомҳои интиқоли маблағҳо
2.2	Қабул намудани маблағҳои пулӣ аз шахсони воқеӣ бе кушодани суратҳисоб барои интиқол намудан ба воситаи низомҳои интиқоли маблағҳо	х	х	Дар асоси шартномаҳо бо низомҳои интиқоли маблағҳо
2.3	Додани маълумотнома ва тасдиқнома оиди интиқолҳои аз тарафи муштарӣ гирифташуда ё гузаронидашуда	х	х	15 сомонӣ
2.4	Супоришномаи пардохтии электронӣ бо низоми хизматрасонии фосилавии бонк			
	• аз 08 ⁰⁰ то 13 ⁰⁰	ройгон	ройгон	х
	• аз 13 ⁰⁰ то 15 ⁰⁰	3 сомонӣ	3 сомонӣ	х
	• аз 15 ⁰⁰ то 17 ⁰⁰	6 сомонӣ	6 сомонӣ	х
	• баъд аз 17 ⁰⁰	10 сомонӣ	10 сомонӣ	х
2.5	Пардохт бо низоми пардохтҳои электронӣ ба фоидаи мизоҷони бонкҳои дохили ҷумҳур			

	• аз 08 ⁰⁰ то 10 ⁰⁰	2 сомонӣ	2 сомонӣ	х
	• аз 10 ⁰⁰ то 15 ⁰⁰	3 сомонӣ	3 сомонӣ	х
	• аз 15 ⁰⁰ то 18 ⁰⁰	10 сомонӣ	10 сомонӣ	х
2.6	Ҳамагуна супоришномаҳои пардохтии интиқоли дохилии маблағ ба суратҳисоби дигар шахс дар ҳолати манбаи пайдоиши он ғайринақдӣ аз дигар ташкилоти қарзӣ будан, иловатан ҳаққи хизматрасонӣ ситонида мешавад**	аз 01.10.2021- 1% аз 17.11.2021- 0.7% (аз ҳаҷми маблағ)		
2.7	Интиқоли содиротӣ бо низоми SWIFT			
	• RUB	300 сомонӣ		
	• USD	500 сомонӣ		
	• EUR	500 сомонӣ		
2.8	Варақа барои тасдиқи SWIFT	ройгон		
2.9	Комиссия оиди ворид кардани маблағи пардохт ба ҳисоби бенефисиар, бекор намудан, иваз ё илова кардани пардохтнома бо дархости мизоҷ	200 сомонӣ ва ҳаққи хизмати бонки муросилотӣ		
2.10	Комиссия барои тафтиш бурдани супоришномаи пардохтӣ (SWIFT) бо дархости мизоҷ	200 сомонӣ ва ҳаққи хизмати бонки муросилотӣ		
** Дар ҳолати ворид шудани маблағи ғайринақдӣ аз дигар ташкилоти қарзӣ ба суратҳисоби мизоҷ ва минбаъд интиқоли ин маблағ ба суратҳисоби мизоҷи бонк ҳаққи хизматрасонӣ тибқи банди мазкур ситонида мешавад.				

2.11	Комиссияи бонки сеюм (бонки муросилотӣ)	Вобаста аз тарофаи бонки муросилотӣ		
2.12	Интиқолии дохилибонкии низоми “Фаврӣ” (бе кушодани суратҳисоб)	х	х	0.3%
3. ҚАРЗҲО, КАФОЛАТ ВА АККРЕДИТИВ		Тибқи маҳсулотҳои қарзии бонкӣ		
4. АМОНАТГУЗОРӢ, ИҶОРАИ МАҲЗАНҲОИ АМОНАТӢ				
4.01.	Пасандози муҳлатнок	х	х	Тибқи маҳсулотҳои бонкӣ
4.02.	Хизматрасонии машваратӣ	50 сомонӣ		
4.03.	Иҷораи маҳзанҳои амонатӣ: аз 46x31x5см то 46x31x45см (моҳона)	2 сомонӣ/1дм³		
5. АМАЛИЁТҲО БО ПУЛИ НАҚД				
5.01.	Қабули пули нақд аз мизоч барои ворид кардан ба суратҳисоб тариқи хазинаи Бонк (бо пули миллий ва хориҷӣ)	ройгон		
5.02.	Қабули пули нақд ба суратҳисоб бо тариқи терминалҳои пардохтӣ ва банкоматҳои ҶСК “Коммерсбонки Тоҷикистон”	ройгон		
5.03.	Қабули пули нақд ба суратҳисоб бо тариқи терминалҳои пардохтӣ ва банкоматҳои шарикони Бонк (ба фоидаи ширкатиҳои шарикон)	Аз рӯи тарофаи ширкатиҳои шарикони Бонк		

5.04. Додани пули нақд ба мизоч бо пули миллӣ (аз ҳаҷми маблағ)***	аз 01.10.2021- 1% аз 17.11.2021- 0.7%	аз 01.10.2021- 1% аз 17.11.2021- 0.7%	****
5.05. Додани пули нақд ба мизоч бо асъори хориҷӣ (аз ҳаҷми маблағ)*****	1%		
5.06. Иваз намудани пули нақд бо асъори хориҷӣ	Дар асоси Созишнома		
5.07. Хизматрасонии инкассатсионӣ (сомонӣ ба 1 км.)	20 сомонӣ		
5.08. Санҷиши асли будани ҳаҷми маблағ (сомонӣ)			
• то 10 000	50 сомонӣ		
• то 50 000	80 сомонӣ		
• аз 100 000 боло	150 сомонӣ		
5.09. Иваз намудани нақдинаи фарсудашуда:			
• бо асъори хориҷӣ	Дар асоси Созишнома		
*** Иваз намудани меъёри хизматрасонӣ барои мизочони алоҳида танҳо ба қарори Роҳбарият амалӣ намуда мешавад.			
Додани пули нақд аз сураҷҳисоби мизочони шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ бо шартӣ як рӯз пешакӣ пешниҳод намудани дархости электронӣ ва ё дархости хаттӣ амалӣ мегардад.			
Додани пули нақд ба мизочон аз ҳазинаи Бонк бо асъори сомонӣ ва хориҷӣ, ки ба сураҷҳисоби мизоч аз сарчашмаи пешниҳоди қарз, тариқи эквайринги БМ “Фаврӣ”, Корти пардохтӣ (мерчантҳо) ва ба сураҷҳисоби мизоч ба истиснои шахсони ҳуқуқӣ аз ҳазинаи воҳидҳои сохтории Бонк ворид шудааст, ба таври ройгон пешбинӣ шудааст.			
**** Андозаи ҳаққи хизматрасонӣ барои додани пули нақд аз сураҷҳисоби мизоч, ки манбаи пайдоиши он аз ҳисоби лоиҳаи музди маош, низоми байналмилалӣ интиқоли маблағҳо (ба мисоли Контакт, Юнистрим ва ғ.), хизматрасонии интиқоли шлюзи пардохтӣ, эквайрингӣ ва аз ҳисоби смарт-интиқол бефоида буда, дар дигар ҳолатҳо тибқи меъёри муқарраршудаи банди мазкур татбиқ карда мешавад.			
***** Гирифтани пули нақдӣ бо асъори хориҷӣ дар ҳолати аз ҷониби ҳуди мизоч пур намудани пули нақдӣ асъори хориҷӣ ва/ё харидорӣ намудани асъори хориҷӣ ба таври ройгон пешбинӣ шудааст.			

5.10. Санҷиши асли будани ҳаҷми маблағ (асъори хориҷӣ)			
аз 10 000 то 49 999	100 сомонӣ		
аз 50 000 то 99 999	200 сомонӣ		
аз 100 000 боло	300 сомонӣ		
5.11. Қабули чек ба инкассо	Дар асоси Созишнома	х	
6. ДИГАР ХИЗМАТРАСОНИҲО			
6.01. Мактуби маълумотӣ барои мизоҷон оиди бақияи суратҳисоб	х	х	100 сомонӣ
6.02. Мактуби маълумотӣ оиди надоштани уҳдадориҳои қарзӣ дар назди ҶСК “Коммерсбонки Тоҷикистон”	20 сомонӣ	20 сомонӣ	20 сомонӣ
6.03. Пешниҳоди варақаи чекӣ:			
25 саҳифа	25 сомонӣ	25 сомонӣ	х
50 саҳифа	50 сомонӣ	50 сомонӣ	х
6.04. Хизматрасонии машваратӣ	Дар асоси Созишнома		
7. АМАЛИЁТҲОИ МУБОДИЛАВӢ			
7.01. Мубодилаи ғайринақдӣ пули милли ба асори хориҷӣ ва асори хориҷӣ ба пули милли барои мизоҷони ҶСК «Коммерсбонки Тоҷикистон»	Аз рӯи қурби мубодилавии аз тарафи Бонк дар рӯзи амалиётӣ эълоншуда		

7.02. Мубодилаи ғайринақдӣ як намуди асори хориҷӣ ба дигар намуди асъори хориҷӣ барои мизоҷони ҶСК «Коммерсбонки Тоҷикистон»	Аз рӯи қурби СПОТ, ки дар асоси қурби расмии Бонки миллии Тоҷикистон дар рӯзи гузаронидани амалиёт		
7.03. Харид ва фурӯши асъори хориҷӣ дар бозори байнибонкӣ	Мувофиқи созишномаи байнибонкии басташуда		
7.04. Мубодилаи нақдӣ пули милли ба асори хориҷӣ ва асъори хориҷӣ ба пули милли	Аз рӯи қурби хариду фурӯши асърҳо аз тарафи Бонк эълоншуда		
8. НИЗОМИ ХИЗМАТРАСОНИИ ФОСИЛАВИИ БОНКӢ			
8.1. ИНТЕРНЕТ-БОНК			
8.1.01. Бақайдгирӣ/Насбкунӣ/Пайвастшавӣ ба низом	ройгон	ройгон	х
8.1.02. Омӯзиши кормандони мизоҷ бо низом	ройгон	ройгон	х
8.1.03. Воридкунии маблағ ба суратҳисоб	ройгон	ройгон	х
8.1.04. Гирифтани пули нақд:			
- дохилибонкӣ	ройгон	ройгон	х
- байнибонкӣ:			
• бо пули милли	аз 01.10.2021- 1% аз 17.11.2021- 0.7%	аз 01.10.2021- 1% аз 17.11.2021- 0.7%	х
• бо асъори хориҷӣ	1% аз маблағ	1% аз маблағ	х
8.1.05. Амалӣ намудани фармоиши пардохтӣ бо пули милли (сомонӣ)	Тибқи банди 2.4 тарофаи мазкур		
8.1.06. Идоракунии ҳисобҳо	ройгон	ройгон	х

8.2. НИЗОМИ ХИЗМАТРАСОНИИ «ФАВРӢ»				
8.2.1	Бақайдгирӣ/Насбкунӣ/Пайвастишавӣ ба низоми	х	х	ройгон
8.2.2	Воридкунии маблағ ба суратҳисоби депозитӣ	х	х	ройгон
	• тавассути шабакаи терминалии Бонк	х	х	ройгон
	• бо воситаи дигар терминалҳои пардохтӣ	х	х	Мувофиқи тарифҳои ширкатҳои шарикии Бонк
8.2.3	Гирифтани пули нақд аз хазинаи Бонк:			
	• бо пули милли	х	х	***
	• бо асъори хориҷӣ	х	х	Тибқи банди 5.05-и тарофаи мазкур
8.2.4	Гирифтани пули нақд аз шарикони Бонк бо пули милли	х	х	1%
8.2.5	Смарт-интиқол байни шахсони воқеӣ	х	х	ройгон
8.2.6	Интиқол/пардохти дохилибонкӣ (пули милли)	х	х	ройгон
8.2.7	Интиқол/пардохт ба бонки дигар (пули милли)	х	х	
	• аз соати 08 ⁰⁰ то 13 ⁰⁰	х	х	ройгон
	• аз соати 13 ⁰⁰ то 15 ⁰⁰	х	х	3 сомонӣ
	• аз соати 15 ⁰⁰ то 17 ⁰⁰	х	х	6 сомонӣ
8.2.8	Қабули интиқоли маблағ ба суратҳисоб	х	х	ройгон
8.2.9	Ирсоли интиқол ба кортҳои Федератсияи Россия	х	х	1.5%
8.2.10	Хизматрасониҳои пардохтӣ, аз ҷумла барои алоқаи мобилӣ, хизматрасониҳои коммуналӣ ва ғайра	х	х	ройгон*****
8.2.11	Пардохти мол ва хизматрасониҳои ташкилотҳо/ нуқтаҳои хизматрасонӣ ва савдо	х	х	ройгон

8.2.12 Push-огоҳиҳо	х	х	ройгон
8.2.13 Идоракунии ҳисобҳо	х	х	ройгон
8.2.14 Гирифтани иқтибос аз сураҳисоб	х	х	ройгон
8.2.15 Иваз намудани рақами телефон ва почтаи электронӣ	х	х	ройгон
8.2.16 Иваз намудани гузарвожа	х	х	ройгон
8.2.17 Баргардонидани харид	х	х	ройгон
8.2.18 Бастани (блокировка)/кушодани аккаунт	х	х	ройгон
8.2.19 Хомӯш намудани хизматрасонӣ бо муроҷиати хаттии мизоч	х	х	ройгон
8.2.20 СМС - огоҳӣ	х	х	ройгон
*****Дар баъзе мавридҳо, вобаста ба тарофаҳои ширкатҳои хизматрасон ҳаққи хизматрасонӣ ситонида мешавад.			
9. ЭКВАЙРИНГИ ТИҶОРАТӢ ВА ТИҶОРАТИ ЭЛЕКТРОНӢ			
9.1. Хизматрасонии низоми “Фаврӣ” (QR) дар ташкилотҳо ва нуқтаҳои хизматрасонӣ ва савдо	1% аз амалиёт	1% аз амалиёт	х
9.2. Хизматрасонии интернет-эквайринг ва тижорати электронӣ – низоми хизматрасонии “Фаврӣ” (QR)	1% аз амалиёт	1% аз амалиёт	х
9.3. Хизматрасонии POS-терминалҳо дар ташкилотҳо ва нуқтаҳои хизматрасонӣ ва савдо	1% аз амалиёт	1% аз амалиёт	х
9.4. Хизматрасонии интернет-эквайринг ва тижорати электронӣ бо истифодаи картҳои пардохтии “Корти милли”	1% аз амалиёт	1% аз амалиёт	х
9.5. Омӯзиши кормандони Нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ чиҳати истифодабарӣ ва меъёрҳои бехатарӣ мавриди гузаронидани амалиётҳо.	ройгон	ройгон	х

10. КОРТҲОИ ПАРДОХТӢ	Стандарт	Оддӣ	Дастрас	Коммерсбонки Тоҷикистон	"Фаври корт" (беном)
Хизматрасонии корт бо пешниҳоди корти бонки ва РМИ-лифофа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Барориши корти такрорӣ	30 сомонӣ	30 сомонӣ	30 сомонӣ	30 сомонӣ	30 сомонӣ
Барориши РМИ-лифофа дар ҳолати гум кардан ва ё фаромуш шудан	30 сомонӣ	30 сомонӣ	30 сомонӣ	30 сомонӣ	30 сомонӣ
Воридкунии маблағи аввала ба ҳисоби корти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 сомонӣ
Хизматрасонии SMS-Бонк (солона)	10 сомонӣ	20 сомонӣ	20 сомонӣ	20 сомонӣ	0.00 сомонӣ
Амалиётҳои дохилибонкӣ					
Гирифтани пули нақд аз банкомат (Withdrawal) ва аз нуқтаи пешниҳод ва ё қабули пули нақд (Cash-advance)					
бо сомонӣ	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Пардохти харид ё хизматрасонӣ дар муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ (Purchase)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Дархости бақия тавассути банкомат (Balance inquiry ATM)	0.46 сомонӣ	0.46 сомонӣ	0.46 сомонӣ	0.46 сомонӣ	0.46 сомонӣ
Дархости бақия тавассути POS-терминал (POS Balance inquiry)	0.46 сомонӣ	0.46 сомонӣ	0.46 сомонӣ	0.46 сомонӣ	0.46 сомонӣ
Дархости беруннавис (Statement)	0.46 сомонӣ	0.46 сомонӣ	0.46 сомонӣ	0.46 сомонӣ	0.46 сомонӣ
Дархости беруннависи фишурда (Ministatement)	0.46 сомонӣ	0.46 сомонӣ	0.46 сомонӣ	0.46 сомонӣ	0.46 сомонӣ
Иваз кардани рақами мушаххаскундаи шахсӣ тавассути банкомат (PIN change)	20 сомонӣ	20 сомонӣ	20 сомонӣ	20 сомонӣ	20 сомонӣ
Иваз кардани рақами мушаххаскундаи шахсӣ тавассути POS-терминал (POS PIN change)	20 сомонӣ	20 сомонӣ	20 сомонӣ	20 сомонӣ	20 сомонӣ
Интиқоли маблағ аз корт ба корт тавассути банкомат (қисми дебетии транзаксия) (P2P Debit)	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Интиқоли маблағ аз корт ба корт тавассути POS-терминал (қисми дебетии транзаксия) POS P2P Debit	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Пардохти маблағ ба шахсони сеюм тавассути банкомат (Payment)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Пардохти маблағ ба шахсони сеюм тавассути POS-терминал (POS Payment)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ворид кардани пули нақд тавассути банкомат (Deposit Cash-in)	0.20%	0.20%	x	0.20%	0.20%
Ворид кардани пули нақд дар нуқтаҳои қабули пули нақд (POS Deposit)	0.20%	0.20%	x	0.20%	0.20%
Дигар воридот тавассути хазина	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%
Баргардонидани харид (Return)	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%
Амалиётҳои байнибонкӣ					
Гирифтани пули нақд аз банкомат (Withdrawal)	1%	1%	0%	1%	1%
Гирифтани пули нақд аз нуқтаи пешниҳод ва ё қабули пули нақд (Cash-advance)	1%	1%	0%	1%	1%
Пардохти харид ё хизматрасонӣ дар муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ (Purchase)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Дархости бақия тавассути банкомат (Balance inquiry ATM)	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
Дархости бақия тавассути POS-терминал (POS Balance inquiry)	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
Дархости беруннавис (Statement)	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
Дархости беруннависи фишурда (Ministatement)	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
Иваз кардани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ тавассути банкомат (PIN change)	20 сомонӣ	20 сомонӣ	20 сомонӣ	20 сомонӣ	20 сомонӣ
Иваз кардани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ тавассути POS-терминал (POS PIN change)	20 сомонӣ	20 сомонӣ	20 сомонӣ	20 сомонӣ	20 сомонӣ
Баргардонидани харид (Return)	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Интиқоли маблағ аз корт ба корт, қисми дебетӣ (P2P Debit, POS P2P Debit)	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Пардохти маблағ ба шахсони сеюм тавассути банкомат (Payment)	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Пардохти маблағ ба шахсони сеюм тавассути POS-терминал (POS Payment)	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Ворид кардани пули нақд тавассути банкомат (Deposit Cash-in)	0.30%	0.30%	x	0.30%	0.30%

Ворид кардани пули нақд дар нуқтаҳои қабули пули нақд (POS Deposit)	0.30%	0.30%	x	0.30%	0.30%
Дигар воридот	0.20%	0.20%	x	0.20%	0.20%
Хизматрасониҳои фосилавӣ (Интернет, бонкдори мобилӣ ва ғайра)					
Интиқоли маблағ аз корт ба корт (доҳилибонкӣ) (ФАВРӢ)	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%
Интиқоли маблағ аз корт ба дигар ҳисоб (доҳилибонкӣ) (ФАВРӢ)	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%
Интиқоли маблағ аз корт ба корт (байнибонкӣ) (ФАВРӢ)	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Интиқоли маблағ аз корт ба дигар ҳисоб (байнибонкӣ) (ФАВРӢ)	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Интиқоли маблағ дар ҳаҷми зиёда аз 5000 сомонӣ тариқи БМ “Фаврӣ” аз корт ва/ё сураҷҳисоб ба дигар кортҳо (байнибонкӣ)	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Хизматрасониҳои ғайримолиявӣ					
Бастани (блокировка) корти бонкӣ бо муроҷиати хаттӣ ва шифоҳии муштарӣ	ройгон	ройгон	ройгон	ройгон	ройгон
Кушодани (разблокировка) корти бонкӣ бо муроҷиати хаттӣ ва шифоҳии муштарӣ	ройгон	ройгон	ройгон	ройгон	ройгон
Тафтиши шикоятҳои хаттӣ муштарӣ дар асоси аризаи ӯ:					
а) оиди амалиётҳои гузаронидашуда дар шабакаи дохилӣ	ройгон	ройгон	ройгон	ройгон	ройгон
б) оиди амалиётҳои гузаронидашуда дар шабакаи берунӣ	ройгон	ройгон	ройгон	ройгон	ройгон
Интиқоли маблағ аз ҳисоби кортӣ дар асоси аризаи муштарӣ	ройгон	ройгон	ройгон	ройгон	ройгон
Тасдиқи бақияи ҳисоби кортӣ дар бланкаи фирмавии бонк	50 сомонӣ	50 сомонӣ	50 сомонӣ	50 сомонӣ	50 сомонӣ
Зиёднамои ҳудуди хароҷоти рӯзона бо воситаи корт	ройгон	ройгон	ройгон	ройгон	ройгон
Тайёр намудани иқтибоси қоғазӣ ё электронии ҳисоби кортӣ	ройгон	ройгон	ройгон	ройгон	ройгон
Тайёр ва равон намудани иқтибоси электронии ҳисоби кортӣ	ройгон	ройгон	ройгон	ройгон	ройгон